

## ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертатсияи Асомиддинзода Ҳусейн Муҳидин дар мавзуи «Рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болӣ дар низоми таълими равиявӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 — Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот. — Душанбе, 2025. — 206 с.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мазмуну мундариҷаи диссертатсияи Асомиддинзода Ҳусейн Муҳидиндар мавзуи «Рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болӣ дар низоми таълими равиявӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 — педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мутобиқат дорад.

**Мубрам будани мавзуи диссертатсия.** Имрӯз таҳсилоти муосир дар марҳилаи таҳаввулоти ҷиддӣ қарор дорад. Аз ин рӯ, дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ба омӯзгорон барои татбиқи ислоҳоти соҳаи маориф вазифаҳои басо пурмасъулият гузошта мешавад. Бояд дар шароити мураккаби иҷтимоию иқтисодӣ дар хонандагон ҳиссиёти қавӣ ба таҳсилот ва аз худ намудани асосҳои донишҳои илмӣ бедор карда шавад. Ҳамзамон, дар марҳилаи ислоҳоти соҳаи маориф аз кормандони масъули соҳаи маориф ва омӯзгорон босалоҳиятнокӣ ва дорои тафаккури эҷодиро талаб мекунад. Ҳамзамон, барои шаҳрвандони ҷомеаи муосир, шахсони дорои маънавияти баланд ва фаъоле заруранд, ки қобил бошанд амалҳои созандаро дар шароити гуногун роҳандозӣ намуда, маҳорати ҳамкорӣ, фаъолиятнокӣ ва созандагиро намоиш дода тавонанд. Маълум аст, ки ноил гардидан ба ин ҳадаф бе баланд бардоштани самаранокии фаъолияти таҳсилӣ ва муносибати мусбат ба таълим амали мушкил аст.

Аз ин лиҳоз дар раванди тавлид ва рушди ҷомеаи итгилоотӣ арзиши калидиро мушкилотҳои алокаманди ташқили ҷараёни таълим ба даст мегиранд. Инсон имрӯз на танҳо ба малакаҳои амалӣ ва донишҳои назариявии нав, балки ба тавоноии беҳсозии доимии ин дониш ва малакаҳо зарурат дорад. Ба ибораи дигар, инсониятро азхудкунӣ ва бо ҳар роҳ рушд додани фарҳангӣ омузиш дар тамоми давраи ҳаёт зарур аст. Таҳсилро дигар набояд ҳамчун расми хос танҳо барои давраи аввали ҳаёти инсон ҳисоб кард.

Аз ин нуктаи назар, унвончӯй мавзуи бисёр муҳимро барои таҳқик интихоб кардааст, ки ба коркард ва асосноккунии рушди фаъолияти

маърифатии хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ асос ёфтааст.

Ҳангоми ичрои вазифаҳои таҳқиқоти илмӣ:

1. Омӯзиши адабиёти психологӣ ва педагогӣ доир ба масъалаи рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болой.

2. Тарҳрезии амсила доир ба рушди фаъолияти маърифатӣ барои хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ.

3. Нишон додан, аз ҷиҳати назариявӣ, далелнок сохтан ва таҳқиқу озмоиши маҷмуи шароити педагогӣ барои фаъолияти натиҷаноки амсила доир ба рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ.

Таҳия ва далелнок сохтани технологияҳо доир ба рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ

Ҳадаф аз андешаҳои дар боло ироашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки мавзуи барои таҳқиқоти диссертационӣ интихобнамудаи довталаби дарёғти дараҷаи илмӣ Асомиддинзода Ҳусейн Муҳидин дар шароити муосир бениҳоят мубраму муҳим ва дорои аҳамияти маҳсуси назариявашо амалӣ буда, он бо дарназардошти талаботи замони муосир тавсияҳои илмӣ-амалӣ пешниҳод шудааст. Мо боварӣ дорем, ки асоси ҳаракати кассӣ қобилияти озодона фикр кардан, такмил ва арзёбии ҳама гуна ҳолатҳо, руйдодҳо, истифодаи иқтидори эҷодии худ барои татбиқи барномаҳои таълими, истифодаи қарорҳои ғайримуқаррарӣ, ғайриоддӣ дар кор, пешгуии натиҷа, хусусият ва самти ҳама гуна ҳолатҳо, фаъолият дар соҳаи муайянӣ дониш мебошад.

Дар баробари ин, довталаби дарёғти дараҷаи илмӣ Асомиддинзода Ҳусейн Муҳидин дар таҳқиқоти илмии хеш таҳқиқу таҳлили мушкилотҳои муҳимро вобаста ба мавзуи кори илмии хуб ба нақша гирифта, дар ҳаллу фасли онҳо то андозае комёб гаштааст. Бинобар ин, бо боварӣ метавон гуфт, ки таҳқиқоти довталаби дарёғти дараҷаи илмиро ниҳоят мубрам ва саривақтӣ арзебӣ менамоем. Зоро аз ҷониби муаллиф бо назардошти вазифаҳои матраҳгардида, маҷмуи методҳои таҳқиқотие ба кор бурда шуданд, ки якдигарро пурра мекарданд: дар асоси ҳамкории бевоситаи амалии муҳаққиқ бо объекти таҳқиқшаванд: таҳияи барномаи таҳқиқот, ташкили мушоҳида ва гузаронидани озмоиш, тавсиф ва натиҷагирий аз маълумоти таҷрибавӣ-озмоишӣ, таснифи онҳо ва ҷамъбасткунӣ бо истифода аз усуљҳои эмпирикий-арзебӣ, озмоиш, муқоиса, таҳлил, синтез, индуksия, дедуксия ва ғ.; дар асоси маълумоти бадастомада ташаккул додани далелҳои илмие, ки дар натиҷаи истифодаи нишондиҳандаҳои сифатӣ, усуљҳои

микдорӣ, дар шакли маълумоти оморӣ ва коркарди оқилонаи онҳо руи кор омадаанд.

**Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд:** Арзёбии натиҷаҳои диссертатсия ва таҳқиқоти таҷрибай-озмоиши баргузорнамудаи Асомиддинзода Ҳусейн Муҳидин, ҳамчунин хулосаву тавсияҳои методии коркард ва манзурнамудаи у бозгуи онанд, ки муаллиф ба мақсад ноил шуда, вазифаҳои дар назди таҳқиқот гузошташударо ҳаллу фасл кардааст ва дар натиҷа фарзияи илмии пешниҳодкардааш дар амал тасдиқи худро пайдо кардааст.

Навғонии илмии таҳқиқот асоси илмиву воқеӣ дошта, баҳсбарангез нестанд. Зоро таҳлилу баррасии таҳқиқоти диссертатсионӣ, натиҷаи корҳои озмоиши, хулосаи бобҳо, хулосаҳои умумӣ ва тавсияҳои методии пешниҳодшуда собит месозанд, ки дар воқеъ аз ҷониби муаллиф:

1. Технология доир ба рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ тарҳрезӣ шуд, ки ҳусусияти марҳилавӣ будани амалисозии амсилаи таҳияшуда ва шароити фаъолият ва ташаккули натиҷанокии онро таъмин менамояд.

2. Амсилаи рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ тарҳрезӣ шуд, ки ҳусусияти хоси он консепсияи корбасти ҳадди аксари имкониятҳои таълими равиявӣ барои ноилшавӣ ба марҳилаи эҷодию таҳаввулдиҳандай босалоҳиятнокии таҳсилию маърифатӣ аз ҷониби хонандагон мебошад.

3. Маҷмӯи шароити педагогии фаъолият ва ташаккули босифат дар низоми таълими равиявии амсила доир ба рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ аз ҷиҳати назариявӣ далелнок қарда шуда, аз ҷиҳати озмоиши мавриди санчиш қарор гирифт.

Нуқтаҳои илмии зерини аз ҷониби муаллифи таҳқиқоти илмӣ ба ҳимоя пешниҳодшуда натиҷаҳои дар раванди таҳқиқот бадастомадаро барои баррасӣ муаррифӣ қарда, мундариҷа ва муҳтавои мантиқии таҳқиқоти диссертатсиониро инъикос меқунанд:

1. Маҷмӯи шароити педагогӣ, ки сифатнокии фаъолият ва ташаккули амсиларо таъмин менамоянд. Шарти аввал маҷмӯи маводи таълимиро, ки барои хонандагон эҷоди хати сайри таҳсилотии субъективиро таъмин менамоянд. Шарти дуюми нақш ва ҷойгоҳи муносибати инфиродиро барои балоиҳагирии кори таълимию-тарбиявии хонандагонро, ки дар синфҳои болоӣ меҳонанд, муқаррар намудем, барои як давра кори таълимию-тарбиявии онҳо усулҳои мушаххасро интихоб кардем. Шарти сеюми

педагогӣ дар низоми таълими равиявӣ имкониятҳои ҳамкории субъектҳоеро, ки ба раванди таҳсилот шомил карда шудаанд, муқаррар месозад.

2. Дар низоми таълими равиявӣ амсила доир ба рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ, ки дар асоси муносибати инафиродӣ тарҳрезӣ шудааст, ба муайянсозии ҳадафҳои таълим; методҳо, усулҳо ва шаклҳои таълиме нигаронида шудааст, ки хусусиятҳои инфиродии таълимгирандагон ва тағйироти суратгирандаро дар фаъолияти фаъоли маърифатии ҳар як таълимгиранда, барои тасдиқ ё ислоҳсозии муҳити рушдёбанда ба назар мегиранд.

3. Дар низоми таълими равиявӣ технологияи таҳияшуда доир ба рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ қобил аст татбиқи амсилаи таҳияшударо ба таври марҳилавӣ таъмин намояд. Ба таркиби технология пойгоҳ доир ба лоиҳақашии раванди педагогии низоми таълими равиявӣ шомил карда шудааст, ки ба рушди босалоҳиятнокӣ дар фаъолияти таҳсилию маърифатӣ нигаронида шудааст.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда, ки дар таҳқиқот инъикоси худро ёфтаанд, тавассути методологияи муносибати бонизом, назарияи илмии ташхиси педагогии дар асоси методҳои назариявӣ ва эмпирикии таҳқиқот, инчунин бо таҳлили шароитҳо ва натиҷаҳои корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ, исботи нуқтаҳои асосии дар фарзияи илмӣ пешниҳодшуда, хулосаи маҷмуи методҳои мутобиқ ба вазифаҳои ҳар як марҳилаи таҳқиқот, таҷрибаи шахсии муаллиф ҳамчун педагог таъмин карда шудаанд.

Аз ин дидгоҳ, унвонҷӯй таҳқиқоти шоёну муҳимеро ба сомон расонидааст, ки дархури ниёзҳои ҷомеаи имрӯза мебошад.

Саҳҳият ва асоснокии илмии хулосаҳои назариявӣ ва тавсияҳои амалий тавассути далелҳои методологии амалияи муқаррапот аз он иборат аст, ки хулосаҳои гирифташуда дар рушди илми педагогика, таъминоти таълимӣ-методии усул; ва ғайраҳо коркард шуданд. Ин таъминоти таълимӣ-методиро омӯзгорон метавонанд дар низоми муассисаҳои таҳсилотӣ ҳангоми омодасозии мутахassisон-амалгарони ояндаи соҳаи маориф, инчунин шунавандагони системаи такмили ихтиносос истифода баранд.

Муҳтавои асосии рисола ва натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ мазмуни асосии таҳқиқотро ифода карда, дар 10 номгуйи мақолаҳои илмӣ, аз он ҷумла, 8 номгуйи онҳо, ки дар нашрияҳои илмии тақризшавандаи феҳристи тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва 2 номгӯй дар маҷмуаи маводи конференсияҳо ба табъ расидаанд, инъикоси худро ёфтаанд.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ ва иҷмоии натиҷаҳои Диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо:

Арзиши илмӣ ва амалии таҳқиқот аз навғонии илмӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот бар меояд, ки нуқтаҳои зерин муаррифгари онанд:

- мавзуи интихобшуда ба таври талабшаванда таҳқиқ ва коркард нашудааст;
- методикаҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда, ки дар асоси мушкилоти таҳқиқот муайян карда шуд аз норасоии коркардҳои илмӣ-тадқиқотии асосҳои рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ дар низоми таълими равиявӣ дар МТМУ иборат аст; — аҳамияти методологӣ ва илмию амалии ин мавзузъ дар шароитҳои муосири таииди низоми таҳсилоти миёнаи умумӣ, мубрам ва саривактӣ мебошад.

Нашири натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ: Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои кори илмӣ солҳои 2013-2021 дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ, семинарҳои илмӣ-методӣ ва мизҳои мудаввар, ки Академияи таҳсилот инчунин гузоришҳо дар кафедраҳои ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, ДЛБ ба номи Н.Хусрав ва ДДД баррасӣ ва тасвиб гардиданд. Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот дар пойгоҳи литеяи №1 ноҳияи Ҳурросон ва литеяи №1 ш. Боҳтари вилояти Ҳатлон. Таҳқиқоти иловагӣ дар пояи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии № 5,6 ва 9 ш. Боҳтар гузаронида шуд, ки самаранокии кори илмиро собит менамояд.

**Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия:** Тартиби таҳияи диссертатсия ва автореферат ба талаботи Даствурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда мувофиқ буда, автореферати диссертатсия мазмуни муҳтасари диссертатсияро ифода карда, тасаввуроти аниқро доир ба моҳияти таҳқиқоти гузаронидашуда ва натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф медиҳад.

Натиҷаҳои бадастомада, эътиимоднокӣ, хулосаву тавсияҳо тибқи талаботи Комиссия ва Даствурамал аз ҷиҳати илмию-методӣ асоснок карда шуда, ба микдори кофӣ бо тавсияву пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ, мисол ва ҷадвалҳо таъмин аст.

Дар зербоби аввали боби 1 – «Вазъи масъалаи таҳқиқот дар назария ва амалияи илми педагогӣ» муаллифи диссертатсия ба масъалаҳои зер таваҷҷӯҳ намудааст: таҳлили таърихии масъалаи таҳқиқот дар назария ва амалияи илми педагогӣ пешниҳод гардидааст. Мағҳумҳои асосие, ки

дар таҳқиқоти мазкур ба кор бурда шудаанд, инчунин дидгоҳҳои олимони муосир доир ба масъалаи мавриди баррасӣ таҳқик шуда, моҳияти рушдии фаъолияти маърифатӣ дар таълими равиявӣ, инчунин салоҳиятнокии таҳсилоти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ муассисаҳои таҳсилоти миёна дар низоми таълими равиявӣ муайян карда шудаанд.

Ба сифати масъалаи назаррас, ки рушди шахсиятро муайян месозад, фаъолиятеро шуморидан мумкин аст, ки ба ташаккули насли наврас ва ҳаёти ҷамъиятӣ таъсир мерасонад. Масъалаи фаъолият – ин фанни омӯзиши илмҳои гуногун дар бораи чомеаи инсонӣ мебошад.

Моҳияти фаъолияти инсонӣ аз таҳаввули воқеият, ки дар он инсон қобил аст фаъолона ба олами атроф таъсир расонад, иборат аст.

Раванди таълим зарурати чунин методҳои фаъолиятро тақозо менамояд, ки дар онҳо қисми таълимдиҳанда барои интиқоли таҷриба масъул буда, қисми дигар – таълимгиранда, дар қасбкуни таҷрибаи ҷамъиятӣ, дигаргунсозии он ба дастоварди инфиродии хонандагон мутамарказ гардидааст. Ҳарду методи фаъолият, ки дар раванди таълим ҷой доранд, зарур буда, аз онҳо моҳияти раванди таълим ошкор мегардад.

Дар зербоби дуюми боби 1 – «Рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ дар низоми таълими равиявии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ » муаллиф таърифи дақиқи амсилаи рушдии фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ дар пои муносибатҳои инфиродӣ, низомию фаъолиятӣ ва салоҳиятнокӣ дар соҳтори таълими равиявӣ тавсиф ёфтааст. Мағҳумҳои усулан муҳимме мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, ки дар таҳқиқоти мазкур истифода шудаанд: «амсиласозӣ» ва «амсила», самарнокии се муносибат, ки дар асоси онҳо амсилаи таҳқиқоти мо тарҳрезӣ шудааст, мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Дар ин замина муаллиф таҳлили муфассали адабиёти педагогӣ ва психологӣ оид ба рушдии фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ, муқоисаи нуқтаи назарҳои гуногун ва муайян кардани ҷанбаҳои баҳсталабро ба роҳ мондааст. Муаллиф нишон додааст, ки чӣ гуна рушдии фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ ба муносибатҳои байни омӯзгор ва хонандагон, инчунин ба фаъолияти таълимӣ таъсир мерасонад.

Дар идомаи ин зербоб муаллиф масъалаҳои зеринро мавриди баррасӣ қарор додааст: рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ – муаллиф чӣ гуна рушди фаъолияти маърифатӣ дар

таълими равиявӣ ба арзишҳо, эътиқодҳо ва рафтори хонандагон таъсир мерасонад, баррасӣ карда, нақши рушдии фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болойродар рушди худшиносӣ, эътимод ба худ ва масъулиятшиносии хонандагон таҳлил кардааст. Муаллиф усулҳо ва стратегияҳои гуногунро, ки омӯзгорон метавонанд барои баланд бардоштани рушдии фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болой истифода баранд, пешниҳод кардааст, аз қабили: рушди малакаҳои муоширати муассир ва ҳамдардӣ; намунаи ибрат будан дар рафтор ва ахлоқ; эҷоди муҳити мусоиди таълимӣ; истифодаи усулҳои таълими фаъол ва ҳавасмандкунанда; арзёбии одилона ва конструктивӣ; ҳамкорӣ бо волидайн ва ҷомеа. Инчунин, муаллиф омилҳои таъсиррасон ба рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болойромуайян кардааст, аз қабили: таҷрибаи корӣ, дараҷаи илмӣ, шахсият, муносибат бо ҳамкорон ва волидайн, инчунин сиёсати мактаб ва ҷомеа.

Зербоби сеюми боби 1 – «Шароити ҳатмии педагогии татбики амсила доир ба рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ», Шароити педагогӣ доир ба рушдии фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими ихтисосҳои равиявӣ ба хонандагон муайян ва асоснок карда шуданд.

Шароити педагогӣ маҷмуи арзёбии раванди педагогие мебошанд, ки ба афзоиш додани натиҷанокии он нигаронида шуда, ҳамчун муҳите баррасӣ мешаванд, ки дар раванди мавриди омӯзиши таълимӣ ҷараён мегирад. Муаллиф роҳҳои татбиқи ин принсипҳо ва меъёрҳоро дар амалияи таълимӣ пешниҳод кардааст. Вай ба аҳамияти эҷоди муҳити мусоид барои рушди касбии омӯзгорон ва таъсири он ба раванди таълим ва тарбият таъкид мекунад. Дар ин зербоб, муаллиф инчунин ба нақши омӯзгор ҳамчун модел ва роҳнамо дар ҷомеа ишора мекунад, ки бояд бо хислатҳои инсонгарӣ ва ахлоқӣ ороиш ёфта бошад. Вай ба омӯзгорон тавсия медиҳад, ки бо истифода аз принсипҳои касбият ва муносибатҳои инфириодӣ, муносибатҳои самарабахш бо донишомӯзон ва ҳамкорон барқарор намоянд. Меъёрҳои ташаккули шароити педагогӣ, ки муаллиф пешниҳод мекунад, на танҳо барои арзёбии ҳолати кунуни омӯзгорон, балки барои шинасии имкониятҳои рушди минбаъда низ муҳим мебошанд. Ин ба омӯзгорон имкон медиҳад, ки бо истифода аз методҳои гуногуни баҳодиҳӣ, ба монанди фикру мулоҳизаи хонандагон, арзёбии ҳамкорон ва таҳлили натиҷаҳои таълим, сатҳи шароити педагогӣ муайян

кунад ва онро такмил диханд. Илова бар ин, муаллиф ба омӯзгорон роҳҳои татбики ин принсипҳо ва меъёрҳоро дар амал пешниҳод мекунад, ки метавонанд ба онҳо барои дар муҳити таълимӣ шароити педагогӣ кӯмак расонанд.

Боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ « Озмоиши педагогӣ доир ба рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ » ном дорад, ки дар он, пеш аз ҳама ба таъриф ва аҳамияти рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ дар раванди таълим ва тарбияи шогирдон дикқат дода шудааст. Сипас, омилҳои гуногуни педагогӣ, иҷтимоӣ ва психологии таъсиррасон ба рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ, аз ҷумла муносибати омӯзгорон бо шогирдон, ҳамкории онҳо бо волидайн ва ҳамкасbon, инчунин муҳити таълимӣ ва шароити кории муассиса таҳдил шудаанд. Инчунин, таҷрибаи муассисаҳои пешрафта ва намунаҳои беҳтарини ин соҳа барои муайян кардани он ки чӣ гуна метавон рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣрордар муҳити муосир беҳтар кард, баррасӣ карда шудааст. Дар охири боб, натиҷаҳои таҳқиқот ва пешниҳодҳои амалии барои такмили рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пешниҳод мешаванд. Ин боб на танҳо барои омӯзгорон, балки барои роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ва мутахassisони соҳаи таълим низ аҳамияти қалон дорад, зеро он дар таҳияи стратегияи самараноки рушди касбии омӯзгорон ва беҳтар кардани муҳити таълимӣ кӯмак мерасонад.

Зербоби якуми боби 2 – « Ҳадаф, вазифаҳо ва методҳои ташкили кори таҷрибавию озмоиший » хусусиятҳои муҳити муосири мактабро, ки ба ташаккули рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ таъсир мерасонанд, муайян кардааст. Муаллиф нишон додааст, ки чӣ гуна ин ҷанбаҳо ба муносибатҳои байни омӯзгор ва хонандагон, инчунин ба раванди таълим таъсир мерасонанд. Муҳим он аст, ки муаллиф мушкилоти асосии ташаккули рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ дар муҳити муосир муайян намудааст. Вай ба омилҳои гуногун, аз қабили муносибати омӯзгорон бо хонандагон, муҳити иҷтимоӣ ва фарҳангии мактаб, ва инчунин таъсири технологияҳои муосир ба раванди таълим дикқат медиҳад. Ин омилҳо метавонанд ҳамчун монеа ё кумакрасон дар ташаккули рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ амал кунанд. Муаллиф инчунин ба нақши муносибатҳои байни омӯзгор ва

хонандагон диққат медиҳад, ки ин муносибатҳо метавонанд таъсири амиқе ба раванди таълим ва ташаккули шахсиятҳои хонандагон дошта бошанд. Ў ба он ишора мекунад, ки омӯзгорон бояд қобилияти эҷод кардани мухити мусоиди таълимиро дошта бошанд, ки дар он хонандагон худро озод ва бо боварӣ ҳис кунанд. Илова бар ин, муаллиф ба масъалаи рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болой ва аҳамияти такмили дониши онҳо дар мухити муосир таъкид мекунад. Вай бар ин назар аст, ки омӯзгорон бояд доимо ба навгонҳои педагогӣ ва технологӣ ҷавобгӯ бошанд, то ки нуфузи худро дар байни хонандагон ва ҳамкорон нигоҳ доранд. Дар маҷмӯъ, ин зербоб ба таҳлили амиқи ҷанбаҳои гуногуни мухити мактабӣ ва таъсири онҳо ба ташаккули рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болой мепардозад, ки барои фаҳмидани равандҳои муосири таълим ва тарбияи хонандагон мухим мебошад.

Дар зербоби 2-юми боби дуюми диссертатсия « Технологияи рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болойи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ », муаллиф дар асоси таҳлили назариявӣ ва озмоиши омилҳои асосии педагогии технологияи рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болойи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ муайян кардааст, ки ба онҳо: раванди технологияи рушдии фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болой дар маҷмӯъ ҳалқаи доимии технологӣ буда, инҳоро дар бар мегирад: 1) кашфи меъёрҳои самаранокии раванд; 2) муқаррарсозии унсури мухитии раванд; 3) муқаррарсозии унсури амалиётии раванд; 4) ташкили ҳадафи раванди мазкур; муқаррарсозии натиҷаи раванд. Муаллиф, инчунин натиҷаҳои таҳлил ва таҷрибаҳои омӯзиширо дар заминаи технологияи рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болойи таҳлил намуда, барои амалий гардидани ин омилҳо ва шароитҳо якчанд тавсияҳо пешниҳод кардааст, ки ин пешниҳодҳо метавонанд заминаи эътиомнокро барои беҳбуд баҳшидан ба нақш ва рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фароҳам оваранд.

Дар зербоби сеюми боби 2 – « Таҳлили натиҷаҳои кори таҷрибию озмоиши » муаллиф методологияи таҳқиқоти таҷрибии худро муфассал баён кардааст, аз ҷумла интиҳоби усулҳо, иштирокчиёни озмоиш, воситаҳо ва тартиби гузаронидани озмоиш. Муаллиф натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибии худро пешниҳод намуда, таҳлили муфассали маълумот ва тағсирӣ онҳоро анҷом додааст.

Муаллиф самараноки омилҳо ва шароитҳои педагогиеро, ки барои ташаккули рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ истифода шудаанд, арзёбӣ кардааст. Дар охири зербоб, муаллиф хулосаҳои худро дар бораи натиҷаҳои таҳқиқот баён карда, пешниҳодҳо оид ба такмил додани раванди ташаккули рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пешниҳод намудааст.

Арзиши амалии таҳқиқот дар таҳияи тавсияҳои илмӣ-методӣ ифода мейёбад, ки ба маъмурият ва омӯзгорон имконияти ҳалли масъалаҳои муҳимро фароҳам меоранд. Тавсияҳои пешниҳодшуда барои ташаккули рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ дар шароити муосири таълимӣ мусоидат менамоянд. Таҳқиқоти иҷрошуда равишҳои муфассали технология, хулоса ва тавсияҳоро барои баланд бардоштани мақоми омӯзгор, ташаккули самараноки нуғузи онҳо ва инҷунин рушди қасбӣ тавассути худҳавасмандсозӣ ва худташкилкунӣ фароҳам овардааст. Натиҷаҳои таҳқиқотро дар фаъолияти маъмурӣ, дар такмили ихтисоси омӯзгорон ва ҳам дар коркарди методологияи муосир метавон ба таври васеъ истифода намуд.

Вазифаи гузоштаи мо муайянкуни тасаввуроти хонандагони МТМУ-и Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба малакаҳои ҷустуҷӯй-тадқиқотӣ мебошад, то фаҳмем, ки барои хонандагон дар малакаҳои ҷустуҷӯй-тадқиқотӣ чӣ чиз муҳим аст.

Тадқиқот бо усули озмоиши озоди ассотсиативӣ гузаронида шуд. Дар таҳқиқоти мазкур 127 нафар хонандагон: 52 духтар ва 75 писар иштирок карданд. Формулаҳои шахсиятии онҳо муқаррар карда шуданд, ки дар ҷадвали 15 пешниҳод шудаанд.

Формулаҳои мазкури инфиродӣ барои хонандагони гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоиши таҳия гардида, дар ҷадвали 16 ишора карда шуданд.

Тавсифоти ҳусусиятҳои инфиродии педагогию педагогии хонандагонро доир ба ҳар як гурӯҳ – назоратӣ ва озмоиши – бо ҳамин тариқ ба даст оварда, мо тавонистем равандро доир ба рушди фаъолияти маърифатӣ дар хонандагони синфҳои болой дар пояи муносабати ба таври асил инфиродӣ, яъне баҳисобигирии ҳусусиятҳои инфиродии хонандагон дар ҷараёни таълим, ба иҷро расонем. Доир ба ҳар як боб ва умуман ба рисола хулосаҳои возех бароварда шудааст.

Унвончү дар таҳқиқи рисолай илмий вөкөан ҳам заҳмати зиёд кашида, худро ҳамчун як мутахассисе, ки солҳои зиед дар соҳаи маориф ва илми кишвар кору фаъолияти мунаzzам намудааст ва донандай хуби кадрҳои ҷавони соҳаи маориф ва илм мебошад, худро муаррифӣ карда тавонистааст. Автореферат низ ба талабот ҷавобгу буда, муҳтавои диссертасияро пурра инъикос менамояд.

Аз ин рӯ, бо боварии том метавон диссертасияи Асомиддинзода Ҳусейн Муҳидинро кори илмии баанҷомрасида ва арзиши илмии назариявӣ ва амалидошта ҳисобид.

Эрод ба таҳқиқотҳои диссертасионӣ:

Дар баробари дастовардҳои муҳими илмиву амалӣ, ки дар боло зикрашон рафт, диссертасия ва автореферати он аз камбуниҳо низ холӣ нест, аз он ҷумла:

1. Муаллиф метавонад самтҳои таҳқиқоти минбаъда оид ба рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ дар низоми таълими равиявӣ пешниҳод намояд, то фахмиш дар бораи ин мағҳумро амиқтар карда шаванд ва роҳҳои муассиртари баланд рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ дар низоми таълими равиявӣ муайян кунанд;

2. Муаллиф ҳангоми таҳияи ҷадвалу диаграммаҳо ченакҳое, ки бо воситаи онҳо дараҷаҳои таҳдилро фахмидан мумкин аст, нагузаштааст. Масалан, бояд дар ҷадвал ё диаграммаҳо чунин ченакҳо ба монанди фоиз, шумораи хонандагон бо фоиз ва монанди инҳо гузашта шаванд. Гузаштани ин ченакҳо дарки ҷадвал ва диаграммаҳоро осон мекунанд;

3. Тавсияҳои таҳқиқотӣ дар намуди хулоса оварда шудаанд ва онҳоро мушаҳҳас намуда, рақамбандӣ кардан мувофиқи мақсад мебуд.

4. Дар матни диссертасия ва автореферати он ғалатҳои имлоӣ ва техникиӣро дидан мумкин аст, ки ислоҳи онҳо сифати кори илмиро баланд менамояд.

Ҳамзамон бояд афзуд, ки ин камбуниҳо ба арзиши илмиву амалии диссертасия ягон таъсир намерасонанд.

Хулосаи чамъбастӣ:

1. Диссертасияи Асомиддинзода Ҳусейн Муҳидин кори ба итномрасидаи илмий-таҳқиқотӣ буда, аз ҷониби муаллиф мустақилона дар сатҳи нисбатан хуби илмӣ иҷро карда шудааст.

2. Довталаб ба ҳадафи дар назди таҳқиқоти диссертационии худ гузошташуда ноил шуда, вазифаҳои илмии таҳқиқотро ҳаллу фасл кардааст ва фарзияни таҳқиқот тасдиқи худро ёфтааст.

3. Диссертасияи Асомиддинзода Ҳусейн Муҳидин, ки дар мавзуи «Рушди фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болой дар низоми таълими равиявӣ» ба шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот пешниҳод шудааст, ба талаботи Низомнома оид ба шурои диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илий, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудаанд, ҷавобғӯ буда, муаллифи он сазовори дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ, доктори илмҳои педагогӣ,  
профессори кафедраи психологияи умумии  
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии  
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

«9 » 07 2025

Ашурова Диляром

Суроға: 734000, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Ф. Муҳаммади, 17/6.  
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим  
Улуғзода, тел: (+992) 907-52-12-52.

Имзои Ашурова Д.-ро тасдиқ мекунам:  
Сардори шуъбаи қадрҳо ва корҳои маҳсуси  
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии  
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода



Халифаев Ф.Н.

Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Ф. Муҳаммади, 17/6.  
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим  
Улуғзода, тел: +992 (37) 232-51-04.